

2. Мафхум, мохият ва аҳамияти илмии фанни таърих

Мо ба дунёи равшан чашм кушода, хонаи падару модарро мебинем, ба он дил мебандем ва сарфи назар аз ҳақиқат ва ё шукуҳу шаҳоматаш онро як умр азиз медонем, чаро ки он дунёи тифлиси мост.

Роҳгард шуда, ба кӯча мебароем. Гузарамон, зодгоҳамонро, мешиносем ва нисбат ба он дар диламон меҳру муҳаббат дорем.

Калон шуда ба мактаб меравем, аз оламу одам оғоҳ мешавем ва ба чунин хулоса мерасем, ки он дунёи қӯдакии мо бо дунёи бузург ҳамбастагӣ доштааст ва як қисми майдатарини он аст.

Чӣ тавре ки маълум аст, ҳар фардро воҷиб аст, ки ҳафт пушти ҳудро бишиносад ва хотири ниёгонро пос дорад. Рафти ҳаёти инсонӣ исбот мекунад, ки ҳар як миллати рӯи замин бояд аз ҳуд боҳбар бошад. Албатта бояд ҳуд ва Ҳудои ҳудро бишиносад, ба ҳубӣ бидонанд, ки аз кучо меояд ва ба кучо меравад. Ин яке аз шартҳои асосии ҳаёти огоҳонаи таърихи Ҷумҳории Тоҷикистонро сарнавиштсоз аст.

Ҳар як шахси бомаърифат бояд таъриҳро донад. Шиносой бо воқеаҳои муҳими таърихи Ҷумҳории Тоҷикистонро аз омилҳои муҳими маълумотнокӣ ва масъулияти баланди ҳар як фард мебошад.

Мафхуми луғавии таъриҳ чист?

Аввалин маротиба мафхуми “таъриҳ”-ро муаррихи юононӣ Ҳеродот дар асри машҳури ҳуд “History” таҳқиқ намудааст. Яъне, калимаи “история” – “таҳқиқ” маънидод карда мешавад.

Баъдтар румиён маънои ин калимаро вассеътар намуда, ба таърифи падари илми таъриҳ - Ҳеродот маънои гирд овардани ҳар гуна достону ривоят ва воқеаҳои ҷолибу дақиқро зам карданд.

Дар асоси ин маълумотҳое, ки дар илми методологияи илми таъриҳ қабул гаштаанд, устодони факултети таърихи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Н.М. Мирзоев, М. Исоматов, Ю. Шодипур дар саҳифаҳои дастуралӣ ҳуд “Ҷавҳари таъриҳ” чунин иброз намудаанд: “Истилои таъриҳ маънои тадқиқот ва нақли ҳодисотро дорад” ва барои пурратар намудани ин мафхум чумлаи зеринро илова кардаанд: “Фанни таъриҳро ҳамон ҷонугӯн, воқеаҳои дар рӯзгори онҳо аз давраи қадим то замони муосир бавучудомадаро мавриди омӯзиш қарор медиҳад”.

Дар ин маънӣ, ки калимаи таъриҳ ифодакунандай илм буда, инъикоси ҳодисаҳои олам аз давраи қадим то кунун аст ва ахбори он зиндагинамоии шахсони маъруф, ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии инсоният аст, ҳеч чойи шубҳа нест.

Аммо, ба андешаи шарқшиносӣ шинохтаи ҷумҳурии мӯи Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ “... дар миёни муслимин номи ин фан ба исми юонии он ҳеч робитае надошт. Калимаи “таъриҳ” ба лафзи арабӣ ба маънии аҳд, ҳисоб ва тақвият, яъне, таҳрири воқеӣ аст. Решаи калима “сомӣ” ва “вараҳ” аст (яъне моҳ ва рӯз)”. Моҳу рӯзро ба муаррих таъриф карда ва таъриҳро масдари он қарор дода, онро дар вучуди таъриф ба кор бурданد.

Дар луғатномаи “Деххудо” таҳти калимаи “таъриҳ” аз номи Ибни Форс омадааст: “Гӯянд: таъриҳ, ки мардум бад-он воқеаро нигоранд, арабии маҳз нест, балки мусулмонон онро аз аҳли китоб гирифтаанд”.

Инчунин олимӣ шарқшиносӣ Ҳурмозӣ гуфтааст: “Мо эрониёнро ҳисобест, ки моҳрӯз мегӯянд, яъне ҳисоби моҳҳову рӯзҳо. Ва чун ин лафзро арабӣ “таъриҳ” қарор доданд”.

Аммо на ҳамаи олимон тарафдори ин фикр ҳастанд, ки маънои калимаи “таъриҳ” аз таркиби маънои эронист.

Дар илми таъриҳшиносии мусири тоҷик, ки меросҳӯри таъриҳнигории шӯравӣ мебошад, мағҳуми “таъриҳ” асосан чунин маънидод карда мешавад: “Таъриҳ вожаи арабӣ буда, илме мебошад, ки оиди гузаштаи ҳаёти инсоният маълумот дода, инкишофи ҷомеаи инсониро ҳамчун раванди ягонаю алоқаманд, ки дар асоси қонуниятиҳои объективӣ амал намуда, бо ёрии он ҳодисаҳои кунунӣ дуруст маънидод шуда, дар бораи роҳи ояндаи инсоният саҳми бузурге дорад”.

Ба ҳар ҳол, ба фикри мо гуногунандешаӣ дар илми таъриҳ равост, алалхусус оиди баъзе масъалаҳои назариявии он. Тоҷе, ки аз навиштаҳои боло бар меояд, аз давраҳои қадим чунин медонистанд, ки дар илми таъриҳ мухимтарин донишҳо гирдоварӣ шудаанд, ки инсоният ба он талаботи бепоён дорад. Беҳуда набуд, ки юониён таъриҳро муррабии ҳаёт номидаанд. Бо сабабе, ки ин илм аз гузаштаи инсоният баҳс мекунад, дар назди ҳар як фард зарурияте пеш меояд, ки аз гузаштаи одамиён сабақ гирифта, ояндаи худро муайян ва мукаммал созад.

Таърих ба гурӯҳи илмҳои умумшиносӣ ва маорифӣ доҳил шуда, ҳар як шахси ҳозиразамон танҳо бо аз бар намудани воқеаҳо ва рӯйдодҳои мухимтарини таърихи миллати худ ва олами ҷаҳонӣ худро чун мутахассиси соҳибмаърифат муаррифӣ карда метавонад.

Таърих таҷрибаи бисёрсолаи оламро гирд оварда, то кунун ҳифз кардааст. Дар яке аз ҳадисҳои ҳазрати Муҳамад (с) омадааст: “Дунё ширину сарсабз аст. Худованд шуморо ҷойнишини гузаштагон кардааст, то бубинад, ки чӣ мекунед...”. Аз ин сабаб бунёди ояндаи ин фан, корҳои пажуҳишӣ дар ин соҳа, барқарор кардани ҳақиқати таъриҳӣ, ки ба мо роҳи зисти бехатар ва дур будан аз иштибоҳоти гузаштагонро фароҳам мегардонад, аз муарриҳони ҷавон вобастагӣ дорад.

Омӯзиши ҳар як фан мақсад, вазифа ва мазмуну мундариҷаи худро дорад. Инчунин, мазмуни он ба худ ҳусусиятҳои ҳос дорад, ки онҳо ба тарзи азхудкунӣ, интихоби усулҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таълим таъсирӣ бевосита расонида, фаъолияти муарриҳонро мақсаднок гардонида, дастовардҳои илмӣ-таълимиро ҳушсифат мегардонад.

Масалан, таълим, тарбия ва инкишофи ҳонандагон тавассути тадриси ғанни таъриҳ, чун ғанҳои дигари таълимӣ, асосан дар вакти дарс ба амал бароварда мешавад. Аз ин рӯ, ҳусусият ва имкониятҳои дарси тадрисшавандаро худ дониста, самаранок истифода бурда тавонистан лозим аст.

Албатта, барои амалий намудани ин мақсад заминаи пурсамари илми педагогика вуҷуддорад. Олимони машҳури соҳаи педагогика дар тӯли якчанд қарн асосҳои дидактикаро кор карда, дастраси омӯзгорони мактаб гардонданд. Ин асосҳои дидактикаи дар таълими ғанни таъриҳ ба таври васеъ ва самаранок истифода шуда, дар тадбиқи мақсадҳои таълимӣ ва тарбиявии ҳонандагон заминаи боэтимидаи илмӣ дорад. Дар баробари ин ҳусусиятҳои фарққунандай ҳар як ғанни таълимӣ ба назар гирифта мешавад, зеро ҳар қадоми онҳо соҳт, мазмуну мундариҷа, мақсад ва вазифаҳои муайяни худро доранд.

Вазифаҳои таълиму тарбия ва ташаккулдиҳии қобилияти фикрии ҳонандагон дар дарси таъриҳ бо роҳи аз ҷониби омӯзгор интихоб намудани тарзу усулҳои хуби таълимӣ самаранок иҷро

мегарданد. Барои ҳамин ҳам, омӯзгор бояд хуб тасаввур намояд, ки фанни тадрисшавандай ў бо қадом хусусиятҳо аз дигар фанҳо фарқ дорад.

Дар рафти кори илмии муаррихон низ хусусиятҳои таърихро ба назар гирифтан шарти асосии муваффақиятҳои ба даст омада мебошад. Барои чизеро омӯхттан танҳо дар ҳолати муайян як микдор маълумот пайдо кардан басандা нест.

Ҳамин тавр, ба хуби донистани фанни таърих, дарк намудани қонуниятҳову хусусиятҳои он, дараҷаи тайёрии қасбии ҳам омӯзгор ва ҳам олими таърихиносро баланд бардошта, фаъолияти таълимию илмии онҳоро мақсадноку самаранок мегардонад. Муҳаққиқ ва омӯзгори фанни таърих аз рӯи вазифаи худ, мувофиқи амри дили худ дар кори тадқиқи масъалаҳои умдаи таърих ва таълими он дар мактабҳои олию миёна, дар баланд бардоштани мақоми фанни таърих дар низоми таълиму тарбияи насли наврас, бояд дар сафи пеш бошад.

Хусусиятҳои хоси фанни таърих қадомхоянд?

Пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки илми таърих яке аз фанҳои сиёсӣ-ичтимоӣ буда, гузаштаи ҷомеаи инсониро дар асоси сарчашмаҳо ҳаматарафа омӯхта, объекти асосии он – инсон ва ҳаёти гуногунпаҳлӯи ў аз давраи қадим то қунун мебошад. Илми таърих гувоҳ аз он аст, ки дар рафти ҳазорсолаҳо ҳаёти инсоният давраҳои ҷаҳиҷ, суръатафзоии иқтисодӣ ва иҷтимоӣ буд. Умуман, дилҳоҳ дигар фанҳои ҷомеашиносӣ дар бораи инсон ва роҳи тайкардаи ў аз давраи қадим то замони мо ҷунун маълумоти пурраю дақиқ намедиҳад.

Дар назарияи илми таърих хусусиятҳои хос ва фарқнунандаи ин илм ҷунун гурӯҳбандӣ шудаанд:

1. Илми таърих қисман фанни дақиқ буда, ҷой ва макону замони мавқеи ҳодисау воқеаҳо мухимиият дорад.

Ҷӣ тавре ки маълум аст, маърифати таърихомӯзӣ аз донистани воқеаву равандҳо ибтидо мегирад. Умуман, дар дигар соҳаҳои илмҳое, ки ба мо маълум аст, ҷамъоварӣ намудани таснифу таҳлил ва гурӯҳбандии воқеаву ҳодисаҳо мөҳияти басо бузург дорад. Ҳодисаҳои дақиқ асоси ҷамъbastу ҳулосаҳои назариявӣ мебошад. Ба ақидаи физиологи машҳури рус, академик М.П.

Павлов “Воќеоту ҳодисот – ин фазоест, ки олим аз он маншаь мегирад”.

Аммо, танҳо дар илми таърих воќеаву ҳодисаҳои замони гузаштаю ҳозира на танҳо барои чамъбасту хулосабарориҳои илмӣ хидмат мекунад, балки онҳо дар раванди таърихомӯзӣ мавқеи мустақилро ишғол менамояд. Оиди муҳимтарини онҳо омӯзгор ё олим маълумоти аниқ дода, бо таври обу ранг ва диқатчалбунанда рафти он ҳодисаро тасвир менамояд.

Масалан, чунин ҳодисаи таърихӣ, ба монанди набарди Бородинои ҷангӣ Ватанини соли 1812 барои муаррихон муҳиму шавқовар аст, натанҳо ба он хотире, ки дар ин дарс омӯзгор метавонад, ки сабабҳои нокомӣ ва шикасти сарлашкари беназир ва моҳири асри XVIII Наполеон ва санъати ҳарбии бепоёни генерал М. Кутузов ва ғайраҳоро кушода равshan намояд, балки ҳуди рафти ин муҳориба, лаҳзаҳои мухталифи он, иштирокчиён ва қаҳрамонони муҳориба ва ҳатто майдони набардро тасниф намудан муҳиму шавқовар мебошад.

Фанҳои дигари ҷомеашиносӣ мазмунан аз фанни таърих фарқ доранд. Дар мазмуну мундариҷаи онҳо ҳодисаву воќеаҳо мазмуни дуюминдарача доранду ба чамъбасту хулосаҳои алоҳида онҳо диққати маҳсус дода мешаваду ҳалос.

Аз ин сабаб, яке аз қонуниятҳои таърихомӯзӣ чунин аст: таснифи ягон воќеаву ҳодиса, таҳлили он ва маънидод кардани дилҳоҳ масъалаи назариявӣ ва овардани мисол аз дохири воќеоту ҳодисот.

2. Ҷӣ тавре ки маълум аст, фазо ва вақт шакли объективонаи мавҷудияти материя мебошанд. Материя дар ҷаҳони ҳастӣ дар давоми вақти муайян ҳаракат мекунад. Таърихи чамъияти инсонӣ, гузаштаи ҳалқҳои гуногун ҳам бо мағҳуми вақт алоқаи ногусастаний доранд (бехуда нест, ки дар таърихнигории исломӣ мағҳуми таърихро ҳамчун “моҳу рӯз” маънидод кардаанд).

Масъалаи вақт ба сифати масъалаи пайдарҳамию давомнокии ҳодисаҳои олами ҳастӣ дар қатори илмҳои дақiq (физика, кимиё, риёзиёт, ситорашиносӣ ва ғайраҳо) аҳамияти кам надорад, аммо танҳо дар илми таърихшиносӣ ин масъала мөҳияти маҳсус пайдо карда, дар пайдарҳами хронологӣ баромад мекунад. Умуман,

таърихомӯзӣ аз муайян намудани санаи бавучудомадаи ҳодисаву воқеаҳо, тавлидёбии шахсони намоён ва машҳур ва гайра ибтидо мегирад. Танҳо пас аз муайян намудани сол, моҳу рӯзи ҳодиса, мо рафти онро аз ҷиҳати илмӣ дуруст тасниф намуда метавонем. Иштибоҳ дар муайяннамоии санаи таърихӣ ба ҳатогии ҷиддии назариявӣ оварда мерасонад.

Муарриҳ танҳо пас аз рӯҳ додани вакти ҳодиса, пайдарҳамии хронологии инкишофи онро метавонад дуруст муайян кунад, сипас ба ӯ муюссар мегардад, ки алоқамандии он бо воқеаҳои пеш аз он ва баъд аз он руҳдодаро муайян соҳта, сабабҳои бавучудой, оқибатҳо ва қонуниятҳои онро хулоса намуда, рафти дақиқ ва аники онро тасниф намояд.

Ҳамин тавр, дар давоми таърихи чандасраи ҷомеаи инсонӣ, воқеаҳову ҳодисаҳои бешумори он дар инкишофт омӯҳта мешаванд. Муарриҳ бояд ҳоҳ дар кори таълимӣ ва ҳоҳ дар кори илмӣ-тадқиқотӣ маълумоти таърихии ба дастовардаро дар пайдарҳамии хронологӣ ҷо ба ҷо гузашта, ҳар як давраи таърихиро аз ибтидо, рафт ва то баанҷом расиданаш тасниф намояд.

Пеш аз нақл (хаттӣ ва ё шифоҳӣ) ягон ҳодисаи таърихиро (баъзан рӯзу моҳро) номбар кардан шарт аст.

Ҷо ба ҷогузории маводи таърихӣ барои омӯзгор ва ҳам барои олим аз рӯипайдарҳамии хронологӣ қонунияти дуввуми таърихомӯзӣ мебошад.

3. Алоқаманд кардани таърихи гузаштаи ҷомеаи инсонӣ бо замони ҳозира, ҳусусияти сеюми мазмуни илми таърих мебошад. Танҳо бо омӯҳтани гузашта ва пайдо кардани маълумот дар бораи ҳаёту зиндагии ниёғонамон ва дигар ҳалқҳо ҷаҳонбинии ҳудро васеъ кардан мумкин нест ва ин ҳам ба қатори вазифаҳои қонуниятҳои илми таърих ва таърихомӯзи ҳамроҳ шуда наметавонад.

Илми таърих на гузаштаю ҳозираро меомӯзад, балки ягон объектро дар гузашта, яъне инсонро, ҷомеаи инсониро таснифи тадқиқ менамояд. Аз ин рӯ донишҳои таърихӣ на танҳо ҳусусияти маърифатӣ, балки аҳамияти амалий низ бояд дошта бошанд.

Вазифаҳои қунуни таърих танҳо дар суръате амалий мегардад, ки пеш аз ҳалли он (бо назардошти посдории анъанаҳои миллию

умумибашарӣ) бояд нуктаи назар, рӯҳияи одамонро мувофики талаботи замона дигаргун созем, ботинан ба тағириoti бузурги сифатӣ тайёр шавем ва дар ин раванд бевосита иштирок намоем. Дуруст мегӯянд, ки таъриҳдонӣ, худшиносӣ, ҷаҳондонӣ яке аз нишонаҳои муҳими маданияти баланди инсон аст.

Вобаста кардани таърихи гузашта бо замони ҳозира барои дарки воқеаву ҳодисаҳои кунунӣ кӯмак расонида, дар мисолҳои бойи таъриҳӣ наслҳои нав ба камол расида, барои оянда заминаи хуб омода месозанд. Донишҳои таъриҳӣ дар ҷустуҷӯи роҳи беҳтарини ҳаёти ҷамъиятӣ, эмин будан аз ҳатоғиҳои гузаштагон саҳми арзанда дорад.

Аз ин сабаб, дар ин бахш таснифи қонунияти сеюмини омӯзгорон ва олимони таъриҳшиносро дар дарк ва эҳсоси илми таъриҳ муйян намуда, бояд қайд кард, ки дар илми таъриҳ пайвастагии ҳаёти гузаштагон бо саргузашти ҳозираи мардум шарт ва зарур мебошад.

Таъриҳ санги болои қабри гузаштагон набуда, бо қашфиёту қӯшишҳои бепоёни инсоният, яъне корҳое, ки инсоният дар гузашта ба анҷом расонидааст, мепардозад ва дар ин кор аз равиши хоси худ, яъне тафсири асноди таъриҳӣ баҳра мечӯяд ва донишҳои худро дар барпо намудани ҷомеаи демокративу ҳуқуқбуниёду шаҳрвандӣ истифода мебаранд, мебошад.

Инчунин бояд дар назар дошт, ки илми таъриҳ на танҳо шоҳиди бевоситай замони ҳозира буда, онро бо таври бояду шояд меомӯзад, балки интиҳоби роҳи зиндагӣ, ташаккули фикру ақида ва муносабати моро бо масъалаҳои муҳими ҷамъиятӣ дар назар дошта, ҳамчун устоди зиндагӣ ва роҳнамои ҳаёти инсон хизмат мекунад. Инчунин, илми таъриҳ қобилияти баҳскуниро бо ҳаёти ояндаи мо доро буда, барои интиҳоби роҳи дуруст ва пурсамари ояндаи ҷамъияти инсонӣ саҳм мегузорад.

Омӯзиши илми таъриҳ, ба қавли Президенти мамлакат Эмомалии Раҳмон – “...танҳо ба хотири донистани гузашта нест, балки он дастурамалест, ки роҳи ояндаи миллат ва пешоянҷҳои давлатдориро равшан намуда, барои худогоҳии миллий, вахдату ягонагӣ ва рушди тафаккури таърихии наслҳои оянда хидмат мекунад”.

Бо туфайли сохибистиқлол гардидани Тоҷикистон омӯзиши ҳамаҷонибаи таърихи кишварамон ва ба хусус дарки таърихи Ватан ва мақоми он дар чомеа то рафт афзуда истодааст. Ҳалқи тоҷик, яке аз аввалин ҳалқҳои сохибкитоб, сохибсухан ва сохибназари рӯи замин аст. Ҳам дар соҳаи дунёшиносӣ ва ҳудшиносӣ ва ҳам дар соҳаи давлатдорӣ ва зироаткорӣ, ҳам дар тарбия ва маърифати инсонӣ ва адаби чомеа дар таърих хидмати дурахшон кардааст ва сазовори ифтиҳори мо гардидааст.

Ифтиҳори миллӣ дар қалби ҳар як шахси боору номус, ҳар қавм ва миллат нуҳуфта аст. Ифтиҳор аз миллат кардан, танҳо такрор бо забон рондан нест. Шарафманд ва иззатманд гардидани ҳар миллат ба Ватан, содиқона муҳофизат кардани забони модарӣ ва осори аҷдодон ва эҳӯйи кардани дӯстӣ, муҳабbat, ваҳдат дар миёни мардумон сарчашмаи ҳамаи хубиҳост.

Дар ин хусус президент Эмомалии Раҳмон чунин қайд кардааст: “Агар кас гузаштai аҷдоди худро надонад, инсони комил нест. Ин хитоби садо, вале дар айни замон ҷиддии бузургони илму адаби мо аз қаръи асрҳо ба гӯш мерасад ва ҳушдор медиҳад, ки аз таърихи миллату сарзамин, расму русум ва дигар оини худ мудом воқиф бошем.

Воқеан таърихро хотираи инсоният меноманд. Пас ҳар фард бе омӯзиши таърихи кишвари худ, аслу нараб ва маърифати бүмиву зоташро пойдору бегазанд нигоҳ дошта наметавонад. Аз решай хеш дур ё қанда шуда, ба вартаи ғуломӣ ё фано қадам мениҳад ва ба таъбири имрӯза манкурт мешавад. Яъне, инсон агар таърихи гузаштai худро фаро нагирад, табиист, ки аз зоти худ, роҳи тайкарда, дастовардҳои сиёсиву фарҳангӣ ва буду боҳти мардумон ноогоҳ монда, чун маҳлуқе одамсурат, вале бепарво, бемасъулият, бенишон умр ба сар мебарад”.

Инсонро олами сағир номидаанд, ки олами кабирро, тамоми ҳастиро дар худ инъикос намдааст. Бо забони имрӯза гӯем, одам шакли ҳурди дунёи бузург аст, яъне ҳар чизе, ки дар дунё мавҷуд дорад, дар ҳастии одамизод дидা мешавад. Пас инсон барои он, ки дунёро дарк кунад, лозим аст, ки аввал худро шиносад. Ба гуфтаи Азизи Насофи: “Ҳар ки худро нашиноҳт, ҳеч чизро нашиноҳт”.

Ҳаршахсбоядбидонад, ки моҳияти ҳастии ӯ чист, он гоҳ моҳияти

ҳастии атрофиён, чамъият ва дунёро хоҳад фахмид. Шинохти таърихи атрофиён боз барои шинохти таърихи худ заминаро васеътар мекунад ва дар ин асос пайваста дар ислоҳи худ кӯшида, инсонро, камолоти вайро дараҷа ба дараҷа боло мебардорад.

Аз ин сабаб, ҳар кас, ки биниши хештаншиносиро аз шинохти худ сар карда, то масъалаҳои маънавиёт такмил дода тавонад, ба сарзамини мақсуди инсонӣ зудтар мерасад.

Ҳамин тавр, таърих илмест, ки инсон ва ҷамъияти инсониро дар гузашта меомӯзад, аз гузашта сабак меомӯзад ва сабак медиҳад. Таърих ин зинда кардан, таърих ин эҳё намудан, таърих ин ба ёд овардан, таърих ин рӯҳбаланд кардани насли ҳозира, таърих ин ба кас умеди нави зиндагӣ бахшидан аст.

Таърихи худ ва дигар ҳалқҳоро бо ҳама неку бадаш донистан шарт, зарур ва ҳатмист. Мо бояд ҳамеша дар ёд дошта бошем, ки донистани таърих, таълим ва омӯзиши он ба инсон барои дарк намудани ҳақиқати объективӣ имкониятҳои қалон фароҳам меоварад. Инчунин донистани таърих барои бой гардонидани ҷаҳони маънавии инсон таҳқурсӣ мегузорад.

Таърих илмест, ки шаҳсияти инсонро ташаккул медиҳад, тарбият мекунад, омили асосии худшиносӣ аст, ки он маънои шинохтани худ, миллати ҳеш, дар дил эҳсоси эҳтиром ба гузашта аст. Ҳар қадар мо таърихи худро аниқ донем, ҳамон қадар ҳозираро дуруст дарк карда, ояндаро бо масъулият пешвоз гирифта метавонем. Бе донистани таҷрибаи насли гузашта, бузургони миллат, шаҳсиятҳои маъруфи он, инсон ҳуқӯқ надорад, ки ба оянда қадам бимонад. Таърихи тамаддуни башарӣ нишон медиҳад, ки худшиносӣ ва ифтихори миллӣ - нахустин шарти хирадмандӣ, омили асосии мардуми соҳибэҳтиром ва бо фарҳанг аст. Миллате, ки забон ва тафаккури миллӣ, таъриху адабиёт, расму оин, арзишҳои фарҳангӣ ва шаҳсиятҳои маъруфро қадр намекунад, пояҳои истиқлолияташро низ ҷондон дер пуштибонӣ карда наметавонад. Агар мо аз таъриху маданияти ҳеш оғоҳ набошем, онро ҳифз намекунем, дигарон ҳам онро ҳифз намекунанд, пас омӯзиши таърих ин як шарти асосии мавҷудияти ҳисси масъулияту ҷавобгарӣ барои пойдории давлат ва истиқлолияти миллати ҳеш мебошад.

Хулоса, илми таърих дар равиши таълиму тарбияи насли

наврас ва чавонон басо мавқеи бузург дошта, муаррихону омӯзгорон дар баланд бардоштани мақоми маърифатӣ, тарбияйӣ ва амалии он бояд дар сафи пеш бошанд, алалхусус дар ташаккули худшиносии шаҳрвандони Тоҷикистони соҳибистиқлол.

Аз ин рӯ, мо бояд гузаштаю ҳозираю ояндаи миллати худро донем, онро барои ҳалқияту миллатҳои мухталиф шинос созем, обрӯю эътибори номи тоҷикрро баланд бардорем. Он вақт метавон гуфт, ки мо ватандӯст ҳастему маданияти баланд дошта, ворисони арзандай ин миллати кӯҳанбунёд мебошем.

Адабиёт

1. Раҳмонов Э.Ш. Сарчашмаи худшиносии миллӣ. - Душанбе, 1998.
2. Раҳмонов Э.Ш. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Ч. 1.- Лондон, 2000.
3. Бердяев Н. Смысл истории.- М., 1980.
4. Введение в специальность./Под. ред. Ч.Н. Пувинского и др.- М., 1989.
5. Гончарова Т.И. Уроки истории - уроки жизни.- М., 1986.
6. Добров И.А. Введение в историю.-М., 1986.
7. Лутғуллоев М. Тоҷикистони соҳибистиқлол ва масъалаҳои тарбия. - Душанбе, 2001.
8. Марк Блок Аналогия истории или ремесло историка.- М., 1973.
9. Шакурӣ М. Истиқлол ва худшиносии иҷтимоиву маънавӣ. - Душанбе, 1999.
10. Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. Суҳане чанд оиди маърифати фанни таъриҳ, ки чӣ гуна аст. (Пешгуфтори мураттиб) //Муҳаммад ибни Сайд Бурҳониддин Ҳоваршоҳ ибни Камолиддин Маҳмуд (машхур бо номи Мирхонд). Равзат-ус-сафо-фи-сиротил-амбиё ва – Лмулки-ва-л-хулафа. К.1. - Душанбе, 2000.